

**ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЧАЛИЛОВ ФАЙЗУЛЛО, Н.И.ФИЗ-МАТ., ДОСЕНТИ
ИНФОРМАТИСОНӢ ДАР ОМӮЗИШИИ КАФЕДРАИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ ВА ФИЗИКАИ ДП
МУТАҶОБИЛАИ ЗАРРАҲОИ ЗАРЯДНОК ДТТ БА НОМИ АКАД.М.С.ОСИМИ ДАР ШАҲРИ
БО ЯДРО ВА ҚИСМҲОИ ТАРКИБИИ, ЧИСМҲОИ САҲТ ХУҶАНД; ШЕРМАТОВА МАҲАРАМҲАН АЗИЗОВНА,
САРМУАЛЛИМАИ КАФЕДРАИ ЭЛЕКТРОНИКА;**
**ЧАЛИЛОВА ЧАМИЛАҲОН ТОҶИДДИНОВНА, ЛАБОРАНТИ КАФЕДРАИ ЭЛЕКТРОНИКАИ МДТ «ДДХ
БА НОМИ АКАД.Б.ГАФУРОВ», (ТОҶИКИСТОН,
ХУҶАНД)**

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ С ЯДРОМ
АТОМА И СОСТАВНЫХ ЧАСТИЦ
ТВЕРДОГО ТЕЛА**

**THE METHOD OF INTERACTION OF
CHARGED PARTICLES AND THE
NUCLEUS OF THE ATOM AND THE
COMPONENT PARTICLES OF A SOLID
BODY USING INFORMATION
TECHNOLOGY**

**Джалилов Файзулло, к.ф.-м.н., доцент кафедры
высшей математики и физики ПИТТУ им.
акад. М.С.Осими в городе Худжанд;
Шерматова Махарамхан Азизовна, старший
преподователь кафедры электроники;
Джалилова Джамиляҳон Тоджиддиновна,
лаборант кафедры электроники ГОУ “ХГУ
имени акад. Б.Гафурова” (Таджикистан,
Худжанд)**

*Jalilov Faizullo, candidate of physics-mathematics science, dapartment of physic and chemical of PITTU named after M.Osimi; Shermatova Maharamkhan Azizovna, senior teacher of the department of Electronics; Dzhaliilova Jamilakhon Tajiddinovna, assistant of electronics of the department of SEI “KSU named after acad. B.Gafurov”(Tajikistan, Khujand),
E-mail: uchzaphgu@mail.ru*

Вожаҳои қалидӣ: методикаи таълим, физика, қувва, барномаи компьютерӣ, энергияи кинетикӣ, протон, ядро, ковалентӣ, ионӣ

Маълум аст, ки ҷисмҳо аз атом ва молекулаҳо таркиб ёфтаанд ва байни атомҳои молекулаҳо қувваҳои гуногуни байни атомӣ амал мекунад ва молекулаҳоро ба амал меорад ва молекулаҳо хосияти химиявии модаҳоро тавсиф мекунад ва ҳангоми атоми натрийро бо протон бомбардимон намудан байни ядрои атоми натрий ва протон қувваи теладиҳи баамал меояд, чунки заряди протон ва ядрои атоми натрий якхела (мусбат) мебошад. Дар кори мазкур қувваи теладиҳии байни ядрои атоми натрий ва протони бомбардимон кунандаро вобаста ба масофа тоядро $F(r)$ муайян намуда, суръати ҳаракати аввалайи протони парида оянда, бо истифодабарии теорема онд энергияи кинетикӣ, муайянкардашуда, ҷадвали вобастагии қувваи таъсиркунанда аз масофа тоядро соҳта, барномаи ҳисобкуниро боёрии компьютер пешкаш кардем ва графики нвобастагиро соҳта вобаста ба квадрати масофа камшуда рафтани қувваи таъсиркунандаро муайянкарда, лаёҳати фардии хонанда, донишҷӯ ва шахсони ба физика шавқдоштаро барои афзунгардонидан имкониятҳои васеъ фароҳам оварда, фаҳмидани мавзӯъ, фан ва бобҳои онро дастрас гардонидем.

Ключевые слова: методика обучения, физика, силы, компьютерная программа, кинетическая энергия, протон, ядро, ковалентная связь, ионный

Известно, что твердые тела состоят из атомов и молекул, между атомами действуют силы различной природы, при взаимодействии молекул проявляются химические свойства вещества, при бомбардировке ядро атома натрия протоном между ними возникают силы отталкивания, потому что заряды взаимодействующих частиц однородные. В работе определена сила взаимодействия между ядром атома натрия и бомбардирующего протона, в зависимости от расстояния между ядром и бомбардирующем протоном $F(r)$. С использованием теоремы о кинетической энергии определена начальная скорость движения протона, а также составлена таблица зависимости взаимодействующей силы от расстояния между ядром атома натрия и протона. Построен график зависимости отталкивающей силы от расстояния, доказано, что эта

зависимость подчиняется следующему закону $F_{Na,p} \approx \frac{1}{r^2}$. Оказалось, что сила взаимодействия изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между протоном и ядром атома натрия. Доказательством служит полученный график зависимости этой величины. Представлена программа расчета отталкивающей силы между ядром атома натрия и протона. Полученные результаты способствуют развитию индивидуальных возможностей школьника, студента и лиц, самостоятельно изучающих разделы, темы и параграфы физики, открывают широкий фронт для усвоения глав и параграфов изучаемой дисциплины. Использована методика расчета этих величин при помощи информационных технологий и получены разумные результаты, подтверждающие практическую значимость современной техники и технологий.

Key words: teaching methods, physics, forces, computer program, kinetic energy, proton, nucleus, covalent bond, ion

It is known that solids consist of atoms and molecules between atoms, forces of a different nature form the molecules that characterize the chemical properties of the substance, and when the nucleus of a sodium atom is bombarded by a proton, repulsive forces arise between them, because the charges of the interacting particles are of the same name. In this work, we determined the force of interaction between the nucleus of the sodium atom and the bombarding proton, depending on the distance between the nucleus and the bombarding proton $F(r)$, using theorems on kinetic energy, determined the initial velocity of the proton, and also compiled a table of the dependence of the interacting force, built a graph of repulsive forces from the square of the distances is inversely proportional to the change in the distance between the proton and the nucleus of the sodium atom. The program for calculating the rebounding forces between the nucleus of the sodium atom and the proton is presented, and also contributed to the development of the individual capabilities of the schoolchildren, students and individuals who independently study sections, topics and paragraphs of physics, opened a wide front for mastering the chapters and paragraphs of the discipline under study. The method of calculating these quantities with the help of information technology is used and reasonable results are obtained that supports the practical problems of modern engineering and technology.

Дар мавриди чизмҳо заряднок будан байни онҳо қувваи мутақобилии электрикӣ амал мекунад, ки бузургии он бо ёрии формулаии қонуни Кулон муайян карда мешавад. Самти таъсири ин қувва вобаста ба заряди зарраҳо ё чизмҳои заряднок муайян карда мешаванд. Агар зарраҳо ҳамном бошанд, қувваи таъсиркунанда такон медиҳад, дар мавриди гуногунном будани зарядҳо он қувва қашиш меҳурад. Бузургии ин қувва ба бузургии заряди чизмҳо, зарраҳо афзуда ба квадрати масофаи байни зарраҳо кам шуда меравад. Ҳангоми зарраҳо дар муҳити диэлектрикӣ воқеъ гаштан қувваи тасиркунанда ба бузургии нуфузпазирии муҳит афзудан ё кам шуда меравад. Агар нуфузпазири қало бошад, қувва хурд, агар нуфузпазири хурд бошад қувва қалон мешавад. Нуфузпазирии диэлектрикии муҳит ба қувваи таъсиркунанда муттаносиби чап мебошад, яъне бо афзоиши нуфузпазирии қувваи байниҳамтаъсири чизмҳои заряднок кам шуда меравад.

Мувофики маълумот чизмҳои сахти дар табиат дучоршаванда (умуман, ҳамаи моддаҳои дар табиат мавҷуда) аз молекулаву атомҳо таркиб ёфтаанд. Молекулаҳо бошад, аз маҷмӯи атомҳои якхела ё гуногун таркиб мейбанд, ки хосияти химиявии моддаҳоро тавсиф мекунанд. Масалан молекулаи гази карбонат CO_2 аз ду атоми оксиген ва як атоми карбон таркиб ёфтааст. Байни атоми модда алоқамандиҳои намудҳои гуногун амал мекунанд, ки вобаста ба соҳтор ва аз қадом атом таркиб ёфтанишон тарзҳои гуногуни алоқамандиро баа мал меоранд. Агар молекула дар натиҷаи ҳамҷояшавии электронҳои валентӣ баамал ояд, яъне электронӣ валенти дар атрофи атомҳои алоқамандиро баамаловаранд, яклюҳт дар атрофи ду атом давр занад, ин намуд алоқамандиро алоқамандии ковалентӣ ё гомеополяр меноманд.

Хелҳои алоқамадиҳо гуногун мешавад, ки мо онро дида баромада, нисбат ба баамалоии тарзҳои гуногуни мутақобилиҳои байни атомӣ маълумот гирифта, шарҳу эъзоҳ намуда ягона набудани муттақобилии байниатомиро нишон медиҳем.

Яке аз намуди алоқамандии хеле пахӯн гашта ин алоқамандии ионӣ ё гетерополяр мебошад. Ба ин мисол шуда метавонад фторити натрий NaF . Дар атоми натрий K ва L қабат пуршуда буда, аммо дар қабати M электрони s дар ҳолат холӣ аст. Энергияи алоқамандии ин электрон ба 5,12 эв баробар аст. Дар атоми фтор F бошад K қабат пурра буда, аммо дар L қабат ҳафт электрон мавҷуд аст, ки як тарафаш пурра не, яъне як электрон намерасад аз ин сабаб атоми фтор метавонад як электронро ба худ қабул кунад ва дар натиҷа як электронро қабул карда ба

иони фтори манфй мубаддал гардад. Энергияи ин электрони дар М қабт буда ба 4,13 эв баробар аст. Дар назари аввал чунин менамояд, ки ин гузариш аз чиҳати энергетикий ғайриимкон мебошад. Дар асл интавр набуда, баръакс он ичрошаванда мебошад. Гарчанде энергия ивазкуй байни электрони валентии Na ва мобайнини Фтори F -и дар L қабат хобида ғайриимкон намояд ҳам, аммо ин энергия ивазкуй амалӣ шаванда мебошад. Чунки, ҳангоми масофаи байни атомҳо $r \approx 5 A^0$ будан энергияи алоқамандии онҳо ба 2,9 эв баробар мешавад, ки онро бевосита дар натиҷаи ҳисобкуниҳо содда муайян намуданамон мумкин аст [5].

$$\frac{e^2}{r} = \frac{(4,8 \cdot 10^{-10})^2}{5 \cdot 10^{-8} \cdot 1,610^{-12}} = 2,9 \text{ эв.}$$

Ҳамин тариқ, энергияи мутақобилаи байни ионҳои мусбати натрий Na^+ ва иони манфиӣ фтор F- баамал омада, атомҳоро дар якҷояй нигоҳ медорад ва ба $4,13+2,9=7,03$ эв баробар аст. Ин энергияи мутақобилии ҳхеле қалон аз энергияи нигаҳдории электронҳои атоми натрий Na (5,12 эв) мебошад. Аз ин лиҳоз атоми натрий ва атоми F дар якҷояй нигоҳ дошта мешаванд.

Алоқамандии ионӣ фаҳмиши абстрактӣ мебошад, чунки электрони валентӣ аз натрий ба фтор ба пуррагӣ намегузараид ва қисман иони мусбати натрийро давр зада меистад. Дар навбати ҳуд электрони валентии фтор низ дар атрофии иони мусбати натрий давр зада меистад. Ҳамин тариқ алоқамандии пайдошударо ҳам ионӣ ва ҳам ковалентӣ ҳисобиданамон мумкин аст. Аммо ҳангоми пайвастшавии атомҳои ба ҳам монанд (тождественные атомы) алоқамандии ҳосилшаванда танҳо ковалентӣ мебошад. Ҳамин тавр инҷо танҳо оиди ду намуди пайдошавии алоқамандиҳо байни атомҳои ҷисми саҳт истода гузаштем ва боварӣ ҳосил намудем, ки алоқаманди вобаста ба даврзании электронҳои валентӣ дар гирди атомҳо (алоқамандии ковалентӣ) ва муттақобилии электронҳои дар қабатҳои гуногун воқеъгаштаи атомҳо баамал меомадааст, ки онро мутақобилии ионӣ меномем. Вобаста ба ин гуфта метавонем, ки аз ҷиҳати энергетикий электронҳои спинашон ба ҳам муқобил алоқамандиро баамал оварда метавонанд ва алоқамандиҳо маҳз аз ин лиҳоз низ баамал меоянд.

Ҳамин тариқ баамалоии алоқамандиҳои намудҳои дигар низ аз конфигурасияи атомҳои ҷисми саҳтро баамал оваранда ва соҳти электронии онҳо (пуршавии қабатҳои электронӣ, ҳолати дар қабатҳо воқеъгардии онҳо) вобаста мебошад [1,с.6].

Бояд қайд кунем, ки мутақобилии зарраҳои заряднок бо ҷисми саҳт маҳз дар натиҷаи бартараф кардани ин қувваҳои дар ҷисм амалкунанда баамал меояд. Асосан мутақобилии зарраҳои заряднок бо ионҳо, яdroi атомҳои дар гиреҳҳои панҷараи кристалии ҷисмҳои саҳт воқеъгашта баамал меояд. Барои мутақобилии зарраҳои заряднокро бо ҷисмҳои саҳт омӯҳтан, якчанд масъалаҳоро дида мебароем ва ба асли ҳодисаҳои мутақобилии зарраҳои заряднок бо ҷисми саҳт шинос мешавем. Аз дигар тараф ҳалли масъалаҳо доири ин мавзӯъ (умуман барои ҳаммаи мавзӯъҳо ҳам) ба ташаккулӯбии дониши бунёдии донишҷӯён, муҳассилин ва мустаҳакамшавии донишҳои азбаркардаашон саҳми босазо мегузорад. Дар ҷараёни ҳалли масъала пеш аз ҳама марҳила баҳотироварӣ, бунёдсозии донишҳо пеш омӯҳта, аз рӯи формулаҳои фундаменталий муайян кардани дигар формулаҳои ҳосилавӣ, дар натиҷаи гузаронидани амалҳои математикӣ, амалӣ карда мешавад. Ҳамаи ин амалҳои гузаронида шаванда боиси ташаккулӯбии дониши муҳассилин, мустаҳакамшавии дониши донишҷӯён, пайдошавии салоҳияти ба татбиқ шомил шаванда мегардад. Дар ҳама ҳолатҳо ҳангоми санҷидани дониши донишҷӯён, муҳассилини мактабҳо таҳсилотӣ умумӣ ва дигар ҳаводорони фаний физика роҳи дуруст ва муваффақ ин ҳал кардани масъала мебошад. Масъаларо ҳал карда тавонистан аз он дарак медиҳад, ки донишҷӯ муҳассилин дониши хуби назарияви дошта, мавзӯъро хуб дарк кардааст ва пай андар пай ў ҷойгир шудааст. Масъалаҳалкунӣ амали ҷӯдӣ мебошад. Баъзе донишҷӯён формулаҳои донанд ҳам, лекин натиҷаи ҳосил кардаашон нодуруст мебарояд. Сабаб аз он иборат аст, ки ҳангоми иҷро кардани амалҳои гузориш ва формула ҳосилкунӣ ба ҳатоҳои ҷузъи роҳ медиҳанд. Ҷараёни дуруст сарфаҳм намераванд ва дар натиҷа самти ҳалро ғалат муайян намуда формулаҳои заруриро дар ҷой ҷояш кор намефармоянд ва формулаҳои ба мақсад мувофиқро ҳосил наменамоянд. Бисёрии донишҷӯён дурустии формулаҳои санҷида наметавонанд ва формулаҳои ҳосил кардаашон аз маҷмӯи бузургиҳои ба таври тасодуфӣ гузошта иборат мебошад, ки дар натиҷа ҳал нодуруст мешавад. Дар рафти ҳалли масъала мо ҷиҳатҳои нозуки масъалаҳалкуниро зарур шавад, таъкид карда мегузарем [3,с.4].

Масъалаи 1. Қувваи теладиҳиро байни яdroи атоми натрий ва протони бомбардимон кунанда ёфта шавад, агар протон ба масофаи $r=6*10^{-14}$ м ба яdroи атоми натрий наздик шуда бошад. Заряди яdroи натрий 11 маротиба аз заряди протон калон мебошад. Таъсири электронҳои дар қабатҳои пардаи электронии натрий мавҷуда ба эътибор гирифта нашавад [5].

| | |
|---|---|
| Д.ш.а. $r = 6*10^{-14}$ м $z = 11$ $e = 1,6*10^{-19}$ Кл. $q_{Na} = z \cdot e = 11 * 1,6 * 10^{-19}$ $= 1,76 * 10^{-19}$ Кл. $\varepsilon_0 = 8,85 * 10^{-12} \frac{Кл^2}{Н \cdot м^2}$ | Ҳал: Пеш аз он ки ба масъала ҳалкуни сар кунем, шарти масъаларо хуб фаҳмиданамон лозим. Албатта шарти масъаларо фаҳмидан ин ба кадом қонунҳои ҳодисаҳои физикиро тавсифку нанда масъалаи мазкур тааллуқ дорад, кадом формулаҳои такя гоҳи ва ҳосилавиро ҳангоми ҳал истифода мебарем, тавсифи мантиқӣ ва визуалии масъаларо, агар имконият бошад мегузаронем. |
|---|---|

$$F_{Na,p}=?$$

То ҳадди имкон масъаларо аз ҷиҳати ҷузъи содда ва фаҳмо ва ба ҳал дастрасшаванд мегардонем, имкониятҳои математикии ҳалро бо истифодабарии формулаҳо ичрошаванд гардонида ва боз дигар талаботҳоро ҳаллу фасл намуда ба натиҷагирий оғоз мекунем. Танҳо дар ин ҳол масъала ба ҳал шомилшаванд ва мақсади ниҳои имконпазирттар мегардад. Аз ин лиҳоз, дар назари аввал, масъалаҳои физикӣ мушкилтар, дастнорастар, чигилу пурпечутобтар менамояд нисбат ба масъала ва мисолҳои математикӣ. Зеро, қариб ҳамаи мисолҳо ва масъалаҳои математикӣ бо истифодаи амалҳои маъмули математикӣ ҳал карда мешавад ва аз ин лиҳоз дастрастар ба ҳал менамояд.

Содашавии ҳалли масъалаҳои физикӣ ба дониш ва малакаи шахси масъала ҳал кунанда вобаста мебошад. Ҳар як боб, ҳар як мавзӯи нав дорои формулаҳои мушаххаси худ аст ва онҳоро надониста мо масъаларо ҳал карда наметавонем. Ҷиҳати дигари на камтар аз дониш аҳамият дошта ин ба таври фаврӣ ва аз ҳар ҷиҳат ҷобуктар дигаргунсозии формулаҳои физикӣ бо истифодабарии амалҳои математикӣ мебошад. Дониши хуби ибтидой аз математика доштai муҳассилин ва донишҷӯён аҳамияти калон дорад. Дигаргунсозиҳои математикиро истифода набурда ҳосил кардани формулаи дурусти ҳисобкунӣ даст надиҳанда мегардад. Ҳал кардани масъала гуфтан ин якчанд амалҳои оддии математикиро бо ҳаммаи нишондодҳояш ичро карданро дар назар дорем. Ҳеч гоҳ амалҳоро ба дараҷаи баланд ичро накарда ҷобаҷогузории формулаҳои бузургиҳои физикиро таъмин нанамуда ҳалли мақсаднокӣ масъалаи пешниҳодшударо пайдо карданамон номумкин аст. Ин яке аз алифбои аввалини масъалаҳалкунӣ аз физика ба ҳисоб меравад.

Аз шарти масъала дида мешавад, ки дар масъалаи мазкур қувваи теладиҳии байни яdroи атоми натрий ва протони ба он наздикшаванд муйян карда шавад. Пеш аз ҳама савол ба миён меояд, ҷаро қувваи теладиҳанда на қашиш? Маълум аст, ки байни зарраҳои заряднок қувваи электростатикии аз рӯи қонуни Куллон муйян кардашаванд амал мекард ва ин қувва дар ҳолати ба ҳам таъсири кардани зарраҳои ҳамном теладиҳӣ ва гуногунном қашиш (ҷазбашӣ) буд. Азбаски заряди яdroи атоми натрий аз заряди протонҳои дар ядро буда иборат мебошад ва протонҳо заряди мусбатро доранд, бинобар он заряди ядро низ мусбат мебошад ва онро аз рӯи формулаи

$$q_{Na} = z \cdot e (1)$$

муайян менамоем. Ин ҷо z-номери тартибии элемент, ки адади протонҳои дар ядро мавҷуда ва электронҳои дар атрофи ядро даврзанандаро ифода мекунад. e-заряди элементарӣ, ҳурдтарин, ки он ададан ба заряди электрон $e = 1,6 * 10^{-19}$ Кл. баробар аст. Ин ҷо савол ба миён меояд: Барои чӣ дар формула протонро нанавишта заряди электронро навиштем? Чунки заряди электрон ва протон ададан ба ҳамдигар баробаранду, лекин алломатҳояшон гуногун. Заряди протон мусбат ва заряди электрон манғӣ мебошад [11]. Ин ҳақиқати кайҳо маълумро муҳассилин ва дигарон надониста амалҳои почро ичро карда масъаларо ба ҷигилий мебаранд. Қувваи байни протон ва яdroi атоми натрий теладиҳанда буданашро аз якхела будани алломатҳоя шон пай бурданамон мумкин аст. Ҳамин тарик заряди ядро аз суммаи заряди протонҳои дар ядро мавҷуда иборат мебошад. Азбаски заряди протон ба заряди электрон

ададан баробар $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл ва аломаташ мусбат мебошад, инчунин шумораи протонҳои дар ядро мавҷуда ба рақами тартибии натрий 11 баробар, бинобар он заряди ядро атоми натрий ба $q_{Na}=11 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}=1,76 \cdot 10^{-19}$ Кл

баробар мешавад ва он мусбат мебошад. Заряди ядрои атоми натрий ба $1,76 \cdot 10^{-19}$ Кл баробар будааст. Ҳамчуноне, ки дар боло қайд намудем, байни зарядҳои аломаташон яхела қувваи теладиҳӣ амал мекард, бинобар он байни ядрои атоми натрий ва протон қувваи теладиҳӣ амал карда протонро ба ядро наздик шудан намегузорад.

Бузургии қувваи теладиҳиро барои муайян кардан аз формулаи қонуни Куллон истифода мебарем.

$$F_{Na,p} = \frac{q_p * q_{Na}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2)$$

Дар ин формула q_p ва q_{Na} заряди протон ва ядрои атоми натрий, ϵ_0 -доимии электрикӣ, ки қиммати ададиаш ба $8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$ баробар ва r - масофаи наздиктарини байни протон ва ядрои атоми натрий, мебошад. Формулаи (2) формулаи ҳисобкунӣ мебошад, чунки ҳаммаи бузургиҳои физикии дар формула мавҷуда дода шудааст. Метавонем қимматҳои адади бузургиҳои физикиро гузошта натиҷабардорӣ кунем. Аммо пеш аз ин амалро иҷро кардан мо бояд дурустӣ формуласаро санҷем. Барои ин ба ҷои бузургиҳои физики воҳидҳояшро гузошта воҳиди бузургии тадқиқшавандаро муайян мекунем. Агар воҳиди бузургии тадқиқшаванд ҳосил шавад, формула дуруст, агар ҳосил нашавад, формулаи ҳисобкунӣ нодуруст мебошад. Амали санҷишро иҷро мекунем.

$$F_{Na,p} = \frac{K_p * K_l}{\frac{K_l^2}{H * M^2}} = H = M L T^{-2}$$

Гузориш нишон дод, ки воҳиди қувва H ҳосил шуд. Формулаи (2) дуруст будааст. Қимматҳои адади бузургиҳои физикиро гузошта ба (2) ҳосил мекунем:

$$F_{Na,p} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} * 17,6 \cdot 10^{-19}}{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} * (6 \cdot 10^{-14})^2} = \frac{28,16 \cdot 10^{-38}}{4001,616 \cdot 10^{-40}} = 0,00703 \cdot 10^2 = 0,703 \text{ Н}$$

Ҳамин тариқ маълум намудем, ки ҳангоми ба ядрои атоми натрий наздик шудани протон ба масофаи $6 \cdot 10^{-14}$ м қувваи байніҳамтаъсири ядрои атоми натрий ва протон ба 0,703 Н баробар мешудааст. Тавре дар боло қайд намудем, ҳангоми ҳал ё пас аз ҳал кардан баъзан ба фикри донишҷӯи аълоҳон ё қунҷков масъалаи наве пайдо мегардад, ки ҳангоми то ин масофа наздик шуданаш протон чӣ қадар кор иҷро мекунад? Суръати ҳаракати протони парида омада ба ядро наздик шуда ба чанд баробар мешуда бошад? Азбаски протон ҳангоми наздик шудан қувваи теладиҳиро бартараф намуда кор иҷро менамояд ва бузургии кори иҷрокарда аз рӯи формулаи $A=F_{Na,p} * r$ муайян карда мешавад. Барои муайян кардани суръати ҳаракати протон аз вобастагии кор ва энергия истифода мебарем. Ба ҳама маълум аст, ки бузургии кори иҷро карда ба тағъирёбии энергияи кинетикӣ баробар мебошад, бинобар он мо метавонем, суръати ҳаракати протонро таъсис мекунад. Мебинем ки дар ҷараёни ҳалли масъалаи муаммоҳои нав низ пайдо шуданаш мумкин ва онро маҳз дар натиҷаи истифодабарии формулаҳои мушаххаси просесро тавсифкунандаро ба кор бурда натиҷагирӣ менамоем. Барои ин тасаввур карда тавонистан лозим, ки ҳангоми таъсир кардани қувва ба ягон ҷисм аз тарафи қувва кор аз болои он ҷисм, дар масъалаи мазкур протон, иҷро карда мешавад. Маълум, ки кор дар ин ҳолат ба тағъирёбии энергияи кинетикӣ баробар буд. Ба таври математикӣ ин гуфтаҳоро чунин менавишем:

$$F_{Na,p} * r = \frac{m * \theta_2^2}{2} - \frac{m * \theta_1^2}{2} \quad (3)$$

Дар формулаи (3) θ_1 ва θ_2 суръатҳои аввала ва охирии протон мебошад. Азбаски, ки қувваи аз тарафи ядро ба протон таъсир кунанда теладиҳӣ буд, бинобар он протони ба ядро наздикшаванд сустшавон ба ядро наздик шуда дар охир суръати он ба нол баробар мешавад ($\theta_2=0$). Ин ҳолро ба эътибор гирифта баробарии (3)-ро ба намуди зерин менавишем:

$$F_{Na,p} * r = -\frac{m * \theta_1^2}{2} \quad (4)$$

Дар формулаи (4) аломати (-) ҳақиқатан самти ба ҳам муқобил доштани қувва ва ҳаракати электронро ифода мекунад. Метавонем аломати минусро ба этибор нагирем ва формуласаро ба намуди зерин навишем:

$$F_{Na,p} * r = \frac{m * \vartheta_1^2}{2} (5)$$

Формулаи (5)-ро дигаргун сохта баробарии зеринро менавишем:

$$2 * F_{Na,p} * r = m * \vartheta_1^2 (6)$$

Аз (6) истифода бурда ϑ_1 -ро муайян мекунем:

$$\vartheta_1 = \sqrt{\frac{2 * F_{Na,p} * r}{m}} (7)$$

Дар формулаи (7) ҳаммаи бузургиҳои мавҷуда маълум мебошад, бинобар он формулаи (7)-ро ҳамчун формулаи ҳисобкунӣ гирифта метавонем.

Тавре аз рафти муҳокимаронӣ дидем, аз масъалаи сода ба масъалаи муаммоталаб, ки муҳокимаи дурударозро истифода бурда барои ёфтани суръати аввалии протон муваффақ гардидем. Ҳар яке аз ин марҳилаҳо аз донишҷӯ ва дигар шахсони ба масъалаҳалкунӣ азм намуда дониши пурра ва тафаккури волоро талаб мекунад. Агар донишҷӯ назария оиди энергияи кинетикиро надонад, кор ба фарқи энергия кинетикий баробар буданашро надонад, муодилаи ин ҷараёро тавсиф кунандаро навишта наметавонад, он гоҳ ба интиҳо расонидани ҳалли масъала амри маҳول шуда монда натиҷаи ниҳоии ҳал ҳосил намешавад. Бинобар он, ҷараёни ҳалли масъала аз донишҷӯ дониши муқаммал ва интуитсияи фарогирро талаб мекунад. Муҳокимарониҳо имкон дод, ки суръати электронӣ парида омадаро муайян намоем. Дар ин ҳангом фаъолияти эъҷодии донишҷӯ оиди муаммо инкишоф ёфта барои пайдо намудани малакаву маҳорат дар ҳалли масъалаҳои таркибии ин боб қӯмаки нотакроро мерасонад. Салоҳияти муҳассилинро бамаротиб баланд бардошта барои пайдо намудани донишҷои муқаммалий техникий ва дар амалия истеҳсолӣ татбиқ намудани ин намуд донишҷо мусоидат менамояд.

Аз формулаи (7) истифода бурда суръати ҳаракати протонро муайян менамоем. Ба формула нигоҳ қунем, он ҷо массаи протон номаълум аст. Массаи протонро аз маълумотномаи дар китоби ҳалли масъалаҳо Волькенштейн В.С. истифода бурда менависем, он $m=m_p=1,673 \cdot 10^{-27}$ кг. баробар аст. Қимматҳои аддии бузургиҳои физикий ба формулаи (7) гузашта натиҷагарӣ менамоем.

$$\vartheta_1 = \sqrt{\frac{2 * F_{Na,p} * r}{m_p}} = \sqrt{\frac{2 * 0,703 * 6 \cdot 10^{-14}}{1,673 * 1,673 \cdot 10^{-27}}} = \sqrt{\frac{8,436 \cdot 10^{-14}}{1,673 \cdot 10^{-27}}} = \sqrt{0,50424 * 10^{14}} = 0,7 * 10^7 = 7 * 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Инҷо мо воҳиди суръатро $\frac{\text{м}}{\text{с}}$ навиштем, чунки воҳиди суръат чунин ифода карда мешавад.

Акнун аз формулаи (7) истифода бурда онро месанҷем, яъне ба ҷои бузургиҳои физикий воҳидҳояшро мегузорем: $\vartheta_1 = \sqrt{\frac{2 * F_{Na,p} * r}{m_p}} = \sqrt{\frac{H * m}{kg}} = \vartheta_1 = \sqrt{\frac{kg * m}{c^2}} = \sqrt{\frac{m^2}{kg}} = \frac{m}{c} = LT^{-1}$.

Санчиш дурустии навиштаоти болоиро тасдиқ намуд. Ҳамин тариқ суръати протонӣ бомбардимонкунандаи ядрои атоми натрий ба $7 * 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ баробар будааст. Ҷараёни санчиши

воҳиди бузургиҳои ҳосилавиро барои иҷро кардан мо бояд воҳидҳои ҳосилавӣ ва асосии дар таркиби воҳидӣ ҳосилавии тадқиқшаванд мавҷударо донем. Масалан: Барои ҳосил кардани воҳиди ҳосилавии суръат $\frac{\text{м}}{\text{с}}$ мо бояд воҳиди ҳосилавии қувва Ньютон ва воҳидҳои асосӣ масофа

метр ва масса кг-ро ҳхеле хуб донем. Воҳиди ҳосилавии қувва худ аз якчанд воҳидҳои асосӣ таркиб ёфтааст ва ин воҳидҳоро ба формулаи ҳисобкунӣ гузашта амали зарб ва ихтисор ва инҷунин аз решо барориро иҷро карда воҳиди ҳосилавии суръатро ҳосил кардем, ки он аз ду воҳиди асосӣ, воҳиди дарози метр ва воҳиди вақт - сония таркиб ёфта будааст. Ба ҷараёни муайянкунӣ, ки дар боло оварда шудааст назар афканед ва онро таҳлил карда ба асоси амал хубтар ошно шавед ва малакаи азхудкуниро пайдо намоед.

$$F_{Na,p} = \frac{1,6 * 10^{-19} * 17,6 * 10^{-19}}{4 * 3,14 * 8,85 * 10^{-12} * (6 * 10^{-14})^2} = \frac{28,16 * 10^{-38}}{4001,616 * 10^{-40}} = 0,00703 * 10^2 = 0,703 \text{ Н.}$$

$$F_{Na,p} = \frac{1,6 * 10^{-19} * 17,6 * 10^{-19}}{4 * 3,14 * 8,85 * 10^{-12} * (6 * 10^{-14})^2} = \frac{28,16 * 10^{-38}}{111,156 * 10^{-12} * 25 * 10^{-28}} = \frac{25,33 * 10^{-28}}{30,25 * 10^{-28}} = 0,837 \text{ Н.}$$

$$F_{Na,p} = \frac{1,6 * 10^{-19} * 17,6 * 10^{-19}}{4 * 3,14 * 8,85 * 10^{-12} * (6 * 10^{-14})^2} = \frac{28,16 * 10^{-38}}{111,156 * 10^{-12} * 25 * 10^{-28}} = \frac{25,33 * 10^{-28}}{25 * 10^{-28}} = 1,1 \text{ Н}$$

$$F_{Na,p} = \frac{1,6 * 10^{-19} * 17,6 * 10^{-19}}{4 * 3,14 * 8,85 * 10^{-12} * (6 * 10^{-14})^2} = \frac{28,16 * 10^{-38}}{111,156 * 10^{-12} * 25 * 10^{-28}} = \frac{25,33 * 10^{-28}}{20,25 * 10^{-28}} = 1,2508 \text{ Н}$$


$$F_{Na,p} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 17,6 \cdot 10^{-19}}{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot (6 \cdot 10^{-14})^2} = \frac{28,16 \cdot 10^{-38}}{111,156 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-28}} = \frac{25,33 \cdot 10^{-28}}{16 \cdot 10^{-28}} = 1,583 \text{ H.}$$

$$F_{Na,p} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 17,6 \cdot 10^{-19}}{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot (6 \cdot 10^{-14})^2} = \frac{28,16 \cdot 10^{-38}}{111,156 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-28}} = \frac{25,33 \cdot 10^{-28}}{12,25 \cdot 10^{-28}} = 2,068 \text{ H.}$$

Чадвали 1

| б/т | q _p Кл. | Q _{Na} Кл. | 4* | $\frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$ | r м. | $r^2 \text{M}^2$. | F _{Na,p} H. |
|-----|----------------------|-----------------------|-------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | $1,6 \cdot 10^{-19}$ | $17,6 \cdot 10^{-19}$ | 12,56 | $8,85 \cdot 10^{-12}$ | $6 \cdot 10^{-14}$ | $36 \cdot 10^{-28}$ | 0,703 |
| 2. | $1,6 \cdot 10^{-19}$ | $17,6 \cdot 10^{-19}$ | 12,56 | $8,85 \cdot 10^{-12}$ | $5,5 \cdot 10^{-14}$ | $30,25 \cdot 10^{-28}$ | 0,837 |
| 3. | $1,6 \cdot 10^{-19}$ | $17,6 \cdot 10^{-19}$ | 12,56 | $8,85 \cdot 10^{-12}$ | $5 \cdot 10^{-14}$ | $25 \cdot 10^{-28}$ | 1,1 |
| | $1,6 \cdot 10^{-19}$ | $17,6 \cdot 10^{-19}$ | 12,56 | $8,85 \cdot 10^{-12}$ | $4,5 \cdot 10^{-14}$ | $20,25 \cdot 10^{-28}$ | 1,2508 |
| 5. | $1,6 \cdot 10^{-19}$ | $17,6 \cdot 10^{-19}$ | 12,56 | $8,85 \cdot 10^{-12}$ | $4 \cdot 10^{-14}$ | $16 \cdot 10^{-28}$ | 1,583 |
| 6. | $1,6 \cdot 10^{-19}$ | $17,6 \cdot 10^{-19}$ | 12,56 | $8,85 \cdot 10^{-12}$ | $3,5 \cdot 10^{-14}$ | $12,25 \cdot 10^{-28}$ | 2,068 |

Ба чадвали 1 назар афканем, маълум мешавад, ки бо баробари кам шуда рафтани масофаи байни ядро ва протон қувваи байниҳамтаъсири протону ядрои атоми натрий зиёд шуда меравад. Дар графика вобастагии байни ин бузургихо оварда шудааст. Афзалияти тасвири графикӣ намудани натиҷа дар он аст, ки бо баробарии назар афкандан ба графика, муодилаи хатти вобастагӣ қувва ва масофаро мушоҳидা намуда ба таври визуалӣ ин тағъирёбира ҳис мекунем. Чадвали 1 назар карда, бузургиро муқояса намуда хулосабарориро мегузаронем [12], [8].



Расми 1. Вобастагии қувваи мутақобилай байни ядрои атоми натрий ва пратон аз масофаи байни онҳо

Ба графики вобастагиро назар карда оиди характери вобастагӣ хулосабарорӣ намуда метавонем. Ҳамаи ин вобастагихо, ки дар натиҷаи тасвир карда тавонистани онҳо бо усули гуногун гузаронида шуд бешубҳа барои дастрас карданӣ мавзӯи омӯхташаванд мусоидат мекунад ва барои бунъёд соҳтани донишши амиқи физикӣ заминагузорӣ намуда баҳри такмили донишҳои амалӣ ва татбиқи онҳо роҳ кушода медиҳад. Ҳар як усули тасвири натиҷаҳо

дастрасгардии онҳоро баҳри ҳаматарафа фаҳмо омӯхтан, аз тарафи муҳассилин, ёри мерасонад ва даст медиҳад.

Аз имкониятҳои техникаи информатсионӣ истифода бурда метавонем қонуниятҳои вобастагии қувваи таъсиркунанда бо афзоиш ва хурдшавии масофаи байни протон ва яdroи атоми натрийро ва суръати протони бомбардимон кунандаро муайян намоем. Системаи математикии компьютерӣ воситаи барномавии комплексие мебошад, ки автоматикунонии, ягон просеси технологӣ ва коркарди масъалаҳои математикиро ҳангоми нишон додани шартҳо, дар забони пешакӣ муайян кардаи истифодабаранд, таъмин мекунад [9.]. Барои ҳисоб кардани қимати $F_{Na,p}$ барномаи компьютериро истифода мебарем, ки дар зер оварда шудааст.

Барнома барои ҳисоб кардани [8]

```
PublicClassForm1
```

```
Private Sub Button1_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
```

```
Dim qp, qNa,4, π , ε₀, nu As Double
```

```
qp = Val(TextBox1.Text)
```

```
qNa = Val(TextBox2.Text)
```

```
4 = Val(TextBox3.Text)
```

```
π = Val(TextBox4.Text)
```

```
ε₀ = Val (textBox5.Text)
```

```
r² = Val (textBox6.Text)
```

```
If RadioButton2.Checked = True Then
```

```
 $F_{Na,p} = ((qp * qNa) / (4 * π * ε₀ * r^2))$ 
```

```
ListBox1.Items.Add  $F_{Na,p}$ .
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
End Class
```

Барнома барои ҳисоб кардани суръати протон ϑ_1 .

```
Public Class Form1
```

```
Private Sub Button1_Click (sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
```

```
Dim F, r,2, m_p, nu As Double
```

```
F = Val(TextBox1.Text)
```

```
r = Val(TextBox2.Text)
```

```
2 = Val(TextBox3.Text)
```

```
m_p = Val(TextBox4.Text)
```

```
If RadioButton2.Checked = True Then
```

```
 $\vartheta_1 = ((2 * F * r) / m_p)$ 
```

```
ListBox1.Items.Add  $\vartheta_1$ .
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
End Class
```

Ҳамин тариқ барномаҳои ҳисобкунӣ омодакарда [7,с.8], бузургии қувваи аз тарафи яdroи атоми натрий ба протони дар масофаҳои гуногун аз ядро воқеъгашта таъсиркунандаро ва суръати протони ба ядро наздикишударо, муайян намоем. Банамуди графикӣ тасвири онро кашида масъаларо боз ҳам дастрастар, барои муҳассилин ва омӯзандагони фанни физика, донишҷӯёну муҳассилин, гардонем. Аз ҷараёни ҳалли масъала маълумгашт, ки ғайр аз ёфтани қувваи таъсиркунанда байни ядрои атоми натрий ва протони бомбардимон кунанда боз метавонем суръати протонро ҳам муайян кунем, ки ин амал бояк маҳорат иҷро карда шуд. Батаҳлилҳои болои назаркунед ва онро барои фаҳмидан кӯшиш кунед. Такрор батакрор масофаҳоро тағир дода, бузурги иқувваи таъсиркунандаро муайян намуда графики вобастагии қувваи таъсиркунанда аз масофаи байни протони бомбардимонкунанда то ядрои натрийро мекашем. Графики пешниҳодкарда батаври визуалӣ бо афзоиши масофаи байни ядрои атоми натрий в апротони бомбардимонкунанда тағирёбии қувваи таъсиркунандаро, камшавии қувваро нишон медиҳад. Пайдокуни салоҳияти омӯзиш ва дарккунии ҳодисаҳои атроф маҳз дарнатиҷаи истифодабарии роҳҳои гуногуни дастраскуни дониш бадаст оварда мешавад.

Хулоса.

1. Байни атомҳо ва ташкилиҳо дар ҷисми саҳт, молекулаҳо асосан мутақобилии ковалентӣ (гомеополярӣ) ва ионӣ (гетерополярӣ) амал мекунад.
2. Мутақобилаи электрикӣ асосан байни зарраҳои заряднок ва ионҳои дар ҷисм мавҷуда баамал меояд ва бо формулаи қонуни Кулон ифода карда мешавад.
3. Мутақобилаи байни протон ва яdroи атоми натрий теладиҳи мебошад, чунки протон ва яdroи атоми натрий зарядҳои аломати яхеларо доро мебошанд.
4. Бузургии қувваи байни протон ва яdroи атоми натрий амалкунанда ба квадрати масофаи зарраҳо ҷаппа мутаносиб мебошанд. $F_{Na,p} \approx \frac{1}{r^2}$
5. Графики кашида вобастагии болоиро $F_{Na,p} \approx \frac{1}{r^2}$ ҳхеле хуб тавсиф мекунад.
6. Вобаста бо қувваи таъсиркунанда суръати протони бомбардимон кунанда гуногун мешавад, чунки вобаста ба суръат корҳои гуногун иҷро карда мешавад.

ПАЙНАВИШТ:

1. Абдуманнонов, А. Деформация межатомных связей естественных полимеров /А.Абдуманнонов, С.Алиев, С.Ш.Рахимов, Б.Ф.Джалилов, Ф.Джалилов //Ученые записки. Серия естественных и экономических наук. ХГУ им Б.Гафурова. -2017.-№1.- С.45 - 52.
2. Балаш, В.А. Задачи по физике и методы их решения/В.А.Балаш.-М.Просвещение.-1983.-432 с.
3. Бӯриев, А.Б. Векторҳо ва татбиқи онҳо дар ҳалли масъалаҳои физикӣ/А.Б.Бӯриев, С.А. Алиев, Б.Ф. Ҷалилов, Ф.Ҷалилов// Номаи донишгоҳ. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ2017.- №2.(41) .- С. 247-255.
4. Бӯриев, А.Б. Усули гузориш ва методикаи ҳисобкуни масъалаҳои физикӣ бо истифодаи барномаҳои таълимии тарҳрезишуҳда /А.Б.Бӯриев, С.А.Алиев, Б.Ф.Ҷалилов, Ф.Ҷалилов// Номаи донишгоҳ Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ.-2017.- №2 (41). С.383-389.
5. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики/В.С.Волькенштейн.-М., Наука 1969.-464 с.
6. Иродов, И.Е.Сборник задач по общей физике/ И.Е.Иродов, И.В.Савельев,И.О.Замша.-М., 1975.-319 с.
7. Рахимов, А.А. Технологияҳои педагогии ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён аз рӯи фанни математикай олӣ дар макотиби олии равияи техникӣ/ А.А. Рахимов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон .- 2020. № 3. – с. 279-283.
8. Рахимов, А.А. Методика использования математического пакета MAPLE 17 при изучении темы «Производная и ее применение» в курсе высшей математики для студентов технического вуза/ А.А. Рахимов // Известия Тульского государственного университета (технические науки).- 2020, - Выпуск 11. -С.308-313.
9. Рахимов, А.А.Методикаи истифодабарии барномаи компьютерии MAPLE 18 ҳангоми омӯзиши мавзӯи таҳдили математикӣ дар курси математикай олӣ барои муҳандисон дар донишгоҳдои олии техникӣ / А.А. Рахимов, С.К. Исмоилова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.- 2021.- № 7.- С.268-277
- 10.Раҳимов С.Ш., Ф. Ҷалилов, А.З. Осимов Фаҳмиш ва мукаммалгардии он ҳангоми ҳалли масъала, Маводи конфронтси илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ, Сифати таълим дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшида ба 25 – солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон- с. 496 – 499, соли 2016.
- 11.Савельев, И.В. Курс общей физики. Том 2./И.В.Савельев.- М., 1979.- 304 с.
- 12.Султонов У.,Алиев С., Ҷалилов Б.Ф., Ҷалилов Ф. Доимиҳои физики ва мазмуни физикии онҳо. Маводи конференсияи илми – амалии ҷумҳурияйии масъалаҳои физикаи мусоир бахшида ба 75 солагии профессор Ҳуршед Абдуллоҳода. Ҳуҷанд, Нури маърифат, 2015. С.135-139.
- 13.Слуцкер, А. И., Веттегрен В. И., Гиляров В. М., Поликарпов Ю. И. Характеристика элементарных актов в кинетике механического разрушения полимеров. ФТГ. т.49. Вып. 9 стр. 1608 – 1617 (2007).
- 14.Фригант, Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики/Е.В.Фригант.- М.: Высшая школа, 1978.-351 с.
- 15.Zhurkov S. N., Vettegren V. J., Novak J. J., Korsukov V. E. Proc. Sec. Int. conf. Fracture “Fracture 1969” /Ed. P.E. Pratt. Chapman & Hall, London (1969) p.545.

REFERENCES:

1. Abdumannonov, A. Deformation of interatomic bonds of natural polymers / A. Abdumannonov, S. Aliev, S.Sh. Rakhimov, B.F. Jalilov, F. Jalilov // Scientific notes. Series natural and economic sciences. KSU named after B. Gafurov. -2017.-№1.- P.45 - 52.
2. Balash, V.A. Problems in physics and methods for solving them / V.A. Balash. - M. Prosveshchenie. - 1983. - 432 p.
3. Buriyev A.B. Vectors and their application in solving physical problems/A.B. Buriyev, S.A. Aliyev, B.F. Jalilov, F. Jalilov// Scientific notes. Series of natural and economic sciences.- 2017.-№2. (41).- P.247-255.
4. Buriyev A.B. Report method and method of calculation of physical problems with the use of designed educational programs/A.B. Buriyev, S.A. Aliyev, B.F. Jalilov, F. Jalilov// Scientific notes. Series of natural and economic sciences.-2017.-№ 2(41).-P.383-389.
5. Volkenshtein, V.S. Collection of problems for the general course of physics. "science" / V.S. Volkenshtein.-M., 1969.-464 p.
6. Irodov, I.E. Collection of problems in general physics / I.E. Irodov, I.V. Savel'ev, I.O. Zamsha.-M., 1975.-319 p.
- 7.Rahimov, A.A. Pedagogical technologies of organizing students' independent work in the subject of higher mathematics in higher technical schools/ A.A. Rakhimov// Bulletin of the National University of Tajikistan.- 2020.- No. 3. - P.279-283.
- 8.Rakhimov, A.A. Methodology for using the mathematical package MAPLE 17 when studying the topic "Derivative and its application" in a course of higher mathematics for students of a technical university / A.A. Rakhimov // Bulletin of Tula State University (technical sciences). - 2020, - Issue 11. P.308-313.
9. Rahimov, A.A. The method of using the computer program MAPLE 18 during the study of the topic of mathematical analysis in the course of higher mathematics for engineers in higher technical universities / A.A. Rakhimov, S.K. Ismailova //Bulletin of the National University of Tajikistan.- 2021.- No. 7. - P.268-277.
10. Rahimov S.Sh., F. Jalilov, A.Z. Asimov Understanding and its perfection when solving the problem//Materials of the republican scientific-practical conference "The quality of education in the higher schools of the Republic of Tajikistan, dedicated to the 25th anniversary of the independence of the Republic of Tajikistan".- Khujand, 2016.- P.496 – 499.
11. Sultanov U. Physical constants and their physical content/U.Sultonov, S.Aliev, B.F. Jalilov, F. Jalilov//Materials of the scientific and practical public conference on modern physics issues dedicated to the 75th anniversary of Professor Khurshed Abdullozoda.- Khujand: Nuri Ma'rifat, 2015. - P.135-139.
13. Slutsker A. I. Characteristics of elementary acts in the kinetics of mechanical destruction of polymers / A. I. Slutsker, V. I. Vettegren, V. M. Gilyarov, Yu. I. Polikarpov //Solid State Physics. - 2007.- t.49.- Issue. 9.-P.1608 – 1617.
14. Frigant E.V. Guide to solving problems in the course of general physics M.: "Higher School" 1978.-351 p.
15. Zhurkov S. N., Vettegren V. J., Novak J. J., Korsukov V. E. Proc. Sec. Int. conf. Fracture "Fracture 1969" /Ed. P.E. Pratt. Chapman & Hall, London (1969) p.545